

Оилаи мо (our family)

Хонед (Read)

Номи ман Парвиз. Ман ҳабдаҳсола. Ман дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунам, дар шаҳри Душанбе. Ман як апа ва як хоҳар дорам. Апаи ман бистсола ва хоҳари ман чордаҳсола. Ман бародар надорам. Апаи ман шавҳар дорад ва онҳо писари майда доранд. Номаш Довуд. Вай думоҳа.

Падарам тоҷик лекин модарам ўзбек. Модарам аз Тошкент. Падарам дар Душанбе таваллуд шуд. Падарам дар бонк кор мекунад. Модарам кор намекунад.

Луғат (Vocab)

модар - mother

падар - father

хоҳар – younger sister

апа – older sister

додар – younger brother

ака – older brother

бибӣ - grandmother

бобо – grandfather

кор мекунад – he works

кор мекунам – I work

зиндагӣ мекунад – he lives

зиндаги мекунам – I live

таваллуд шуд – he was born

таваллуд шудам - I was born

During your lesson:

1. Have your teacher read the text to you.
2. Look for words that you don't understand and ask for explanation.
3. Have your teacher read the text to you again.
4. Read the text to your teacher.
5. Have your teacher read the text once more while you record it.
6. Ask your teacher to give you a short description of her family. Record this.

After your lesson:

1. Listen to and read through the text several times.
2. Write your own short description of your family. Make sure that you let your teacher check this at your next lesson.